



Овози То'жик

Бани одам аъзони яқдигаранда!

Рўзнома аз соли 1924 чоп мешавад

Номи пешини рўзнома: «Овози то'риқ ва бағъа» (солҳои 1924), «Овози то'риқ» (солҳои 1924-1931), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (солҳои 1931-1940), «Ўзбекистоннинг сўзи» (солҳои 1950-1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (солҳои 1964-1991).

17 декабри соли 2022 Шанбе № 101 (14905)

сайт <http://ovozitojig.uz/>, e-mail: ovozitojig@umail.uz, ovozitojig@list.ru

АССАМБЛЕЯИ ГЕНЕРАЛИИ СММ ТАШАББУСИ ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОНРО БО ЯҚ ОВОЗ ДАСТИРИЙ КАРД

14 декабр Ассамблеяи Генералии СММ баённома «Дар бораи пурзур кардани нақши парламентро дар тезондани муваффақшавӣ ба Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ)»-ро бо яқ овоз маъқул донист.

Баённомаи мазкур аз ҷониби Президент Шавкат Мирзиёев соли 2020-ум дар қараёни иҷлосияи 75-умини Ассамблеяи Генералии СММ пешниҳод шуда буд. Дар баённома нақши муҳими парламентро дар қараёни ваҳдат, ҳамдилия ва ҳамкорӣ би-сёрчанба ба мақсади дастгирӣ намудани барқарорӣ фарогир, устувор ва мустаҳкам пас аз пандемияи COVID-19 ва тезондани қорҳо барои рушди устувор, ки ҳангоми таъмин сохтани он бояд қасе фаромӯш на-шавад, таъкид мегардад. Ассамблеяи Генералии давлатҳоро ҷаҳати мена-моя, ки парламентҳоро дастгирӣ кунанд ва барои қалби онҳо дар қараёни фаъолияти минбаъда, ҳамчунин маълумоти қараёни муваффақшавӣ ба ҲРУ, бахусус дар тайёр кардани маълумоти ихтиёрии миллии мусоидат намоянд, ба онҳо барои таъмин кардан ва пурзур намудани маъсулияти миллии ва ҳисоботдиҳӣ кўмак расонанд.

Ба таъмин кардани баробарии гендерӣ, ки бояд ҷузъи асосии савёи кўшишҳо бо бати тезондани пешрафт дар муваффақшавии ҲРУ аз тариқи кўмакрасонӣ ба иш-тироки пурра, баробар-хуқуқ ва муҳими занон дар қари мақомоти қонун-гузорӣ ва қараёни парламонӣ эътибори махсус дода шуд.

Нақши муҳим ва саҳми ҷавонон бобати бомуваф-фақӣ татбиқ намудани Барномаи рўз дар давраи то соли 2030-юм ва зару-рияти таъмин кардани иштироки пурра, баробар-хуқуқ ва муҳими ҷавонон дар қараёни парламонӣ эътироф карда мешавад. 80 давлат аз тамоми минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ, Австралия, Алҷазоир, Бангладеш, Баҳ-райн, Белгия, Олмон, Миср, Испания, Индонезия, Ита-лия, Қатар, ҚМЧ, Колумбия, Чумхурии Кувейт, Малайзия, Нидерландия, Норвегия, Покистон, Португалия, Син-гапур, Финландия, Фарон-са, Шведсия, Ҷопон ва ғайра ҳаммуаллифони ҳуҷ-ҷат гардиданд.

Баённомаро сохторҳои СММ ва дигар созмонҳои байналхалқӣ ҳамҷониба дастгирӣ намуданд. Таъ-кид мегардад, ки баённо-ма роҳнамои нодире ба-рои депутатҳо мегардад, савёи кўшишҳои онҳоро бо бати тезондани татбиқсо-зии ҲРУ сафарбар мена-мояд. Иттиҳоди байнипарла-монӣ бар он аст, ки ҳуҷҷати мазкур дар қари тайёрӣ ба Ҳамоиши ҲРУ, ки моҳи сентябри соли 2023 дар доираи Ҳафтаи олии 78-умин иҷлосияи Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Мутта-хид баргузор мегардад, қадами муҳим мебошад.

АИ «Дунё», шаҳри НҶО-ИОРК.

Ба Президент Шавкат Мирзиёев дар бораи ҳолати имрӯза ва нақшаҳои оянда доир ба татбиқи лоиҳаҳои бузурги минтақавии инфрасохтори роҳи оҳан гузориш дода шуд.

ДАР БОРАИ ЛОИҲАҲОИ КАЛОНИ РОҲИ ОҲАН МАЪЛУМОТ ДОДА ШУД

Барои мамлакатамон диверсификасияи хатсайрҳои нақлиётӣ барои зуд ва бемамониат баромадан ба бозорҳои ҷаҳон хеле муҳим аст. Роҳбари давлат ин масъаларо ҳамеша дар қариб-ниҳони байналхалқӣ ба миён ме-гузорад ва дар ҳалли амалии он ташаббус зоҳир менамояд. Ба туйфаили аҳду паймон бо шарикони хориҷӣ қор бобати лоиҳаҳои суръат пайдо мекунад. Яке аз онҳо сохтмони 454 километраи роҳи оҳан «Ўзбекистон – Қирғизистон – Чин» мебошад. Тавре ки маълум аст, 14 сентябри соли қорӣ дар Самарқанд Меморандуми сечониба дар бораи хусни та-фоҳум аз рӯи лоиҳаи мазкур ба имзо расида буд. Моҳи ноябр тадқиқотҳои саҳроӣ аз ҷониби Институти якуми лоиҳавиву тадқиқотии Чин баргузор гардида буд.

Зимни гузориш шахсоии масъул дар бораи қори банақшаги-рифта нақл карданд. Аз он ҷумла, идораи лоиҳа дар Бишкек таш-кил хоҳад гардид. Шақл ва тар-тиби идораи лоиҳа муҳокимаи гар-дида, бо ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ гуфтугўю анҷом дода мешавад. Умуман, то 1 июн омода намудани асосҳои техни-ку иқтисодии лоиҳа ба нақша ги-рифта шудааст.

Боз як лоиҳаи минтақавӣ роҳи оҳан «Тирмиз – Мазори Шариф – Кобул – Пешовар» ба шумор ме-равад. Бинобар он пешравии назаррас новобаста аз вазияти мураккаб дар Афғонистон ба ҷашм мерасанд. Аз он ҷумла, тобистони имсол экспедитсияи тадқиқотӣ аз шаҳри Мазори Шарифи Афғонистон то шаҳри Торхами Покистон таш-кил карда шуда буд.

Таъкид шуд, ки дар доираи лоиҳа сохтмони 765 километра роҳи оҳан ба нақша гирифта шуда-аст. Соли оянда ташкили идо-раи лоиҳа, қалби ширкати консал-тингии байналхалқӣ, баргузор намудани мулоқотҳо бо сармоягу-зорон ба нақша гирифта шудааст. Дар поёни он асосҳои технику иқтисодии лоиҳа омода хоҳанд гардид.

Президент Шавкат Мирзиёев ин нақшаҳоро дастгирӣ намуд ва таҳияи «нақшаҳои роҳ»-ро дар ҳамқорӣ бо мамлакатҳои шарик супориш дод.

Сохтмони ин хатҳои роҳи оҳан коммуникатсияи нақлиётро ди-версификасияи намуда, имкони-ти логистикии Ўзбекистонро ба маротиб афзоиш медиҳад.

Ў.А.

ТАБОДУЛИ АФҚОР ДАР БОРАИ ҚАРАЁНИ ИСЛОҲОТИ ИҚТИСОДИИ ВА ИДРАКУНИИ БА ВУҚЎЪ ПАЙВАСТ

Президенти Чумхурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 16 декабр мушовири худ оид ба масъалаҳои рушди иқтисодӣ, идоракунӣ босамар ва ҳамқории байналхалқӣ Сума Чакрабортиро қабул кард.

Натиҷаҳои бадастомада ва нақшаҳои оянда дар доираи иқтисодии ва идоракунӣ дар мамлакатамон баррасӣ гардиданд. Роҳбари давлат дар бораи бозсозии ҳамаҷонибаи таъмин менамояд, таъкид наму-да, қўшишро дар бобати идома додани амалии муш-тарак дар ин самт дар марҳалаи нав дастгирӣ кард. Зимни воҳури инчунин дигар самтҳои мавзўи рўз баррасӣ гардиданд.

Сума Чакраборти қариб-ниҳони босамари Ўзбекистонро дар шароити вазияти мураккаб дар иқти-содиёти ҷаҳон, ки динамикаи иқтисодии иқтисоди-ро дар мамлакат таъмин менамояд, таъкид наму-да, қўшишро дар бобати идома додани амалии муш-тарак дар ин самт дар марҳалаи нав дастгирӣ кард. Зимни воҳури инчунин дигар самтҳои мавзўи рўз баррасӣ гардиданд.

Ў.А.

МАМЛАКАТЕ МЕШУҚУФАД, КИ ДАР ОН ЗАН ҚАДР ДОРАД

Дар солҳои охир дар мамлакатамон яке аз самтҳои бартариноки сиёсат мустаҳкам намудани нақш ва мақоми зан дар ҷамъият, дастгирии ҳақиқати он ва таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои ба шумор ме-равад.

Бинобар баробарии ҷинсӣ 25 ҳуҷҷати қонунгузорӣ қабул гаштааст. Бо қабул гардидани Қонуни Чумхурии Ўзбекистон «Дар бораи қаророти ҳуқуқ ва имконоти баробар барои занон ва мардон» таъмини иштироки баробари занон дар идораҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, дастгирии ҳамҷонибаи онҳо ва ҳимоя аз шикастани зўрварӣ пурзур гар-донда шудааст.

Бинобар қонун дар ҷамъият инсон вобаста ба ҷинсаш таъ-киб намегардад. Таъмини ҳуқуқи зан қиддан зери назорат аст, ба ў дар ишғол намудани қойғоҳи худ дар ҷамъият ҳамдастӣ ба амал оварда мешавад. Ин меъёр собит менамояд, ки занон аз ҳар гуна зўрӯри қабр ва зўрварӣ хифа гаштааст. То қабул гарди-

(Давомаш дар саҳ.2).

Дар ноҳияи Бешариқи вилояти Фарғона бинои нави мактаби таълими умумӣ ва муассисаи таълими томактабӣ ба исти-фода супурда шуд. Мактаби мазкур дар ҳудуди маҳаллаи Бешарӣ бар ивази 8 миллиард сўм маблағ барпо гардида, синфнаву лаборатория, толори варзиш, китохона ва ошхонаи бино бо ҷиҳозҳои зарурӣ му-ҷаҳаз гардидаанд. Бинои муассисаи то-мактабии дорои 120 қой дар маҳаллаи Шобердӣ ноҳия қойгир шуда, дар асоси Барномаи инвестиция аз таъмири му-камал баромад. Бояд таъкид кард, ки дар ноҳия 290 муассисаи таълими томактабӣ мав-ҷуд буда, аз он 67-тоаш давлатӣ, 217-тоаш ои-лавӣ-нодавлатӣ, 6-тоаш дар асоси ҳамқории дав-латӣ-хусусӣ фаъолият мебарад.

Суратгир: М.ҚОДИРОВ: (Ў.А.).



ДАР ЗИЁД ГАРДИДАНИ ДАРОМАДИ АҲОЛӢ НАҚШИ ҲОҶАГИИ ҚИШЛОҚ МЕАФЗОЯД

Солҳои охир нақшаи ҳоҷагии қишлоқ бобати ташкил намудани қойғоҳи нави фондаовари қор, афзудани даромади аҳолӣ зиёд мегардад. Ин боиси қабул шудани бисёр ҳуҷҷатҳои вобаста ба соҳаи мазкур, фароҳам овардани тамоми шароитҳои зарурӣ гардид.

Аз ҷумла, қараёни бозсозӣ дар соҳаи ҳоҷагии қишлоқ аз ҷумлаи воситаҳои муҳи-ми иқтисодӣ дар дурнамои стратегӣ ме-гардад, ки аз ҷониби давлат пеш бурда ме-шавад ва неқўҳои халқро дар Ўзбекистон таъмин менамояд.

Бо технологияҳои замонавӣ таъмин сох-тани ҳоҷагии қишлоқ бо суръати балеанд идо-ма дорад. Умуман давлат тўли солҳои охир ба куллан тағйир додани сектори аграрӣ ва мувофиқшавии он ба шароитҳои бозорҳои эътибори махсус медиҳад.

Рушди стратегии кишоварзии Чумхурии Ўзбекистон барои солҳои 2020-2030 тақмил додани низоми идораи давлатӣ, қорқард ва татбиқ намудани сиёсати давлат бинобар ам-нияти хўроқворӣ, қорӣ кардани барномаҳои рушди минтақаҳои деҳотиро пешбинӣ ме-намояд, ки кўмакрасонӣ ба рушди муътадил ва муттасили деҳотро дар назар дорад.

Ғайр аз ин, ҳангоми парвариши зироатҳои кишоварзӣ эътибори асосӣ ба ҳосилноқӣ, со-диротӣ будани онҳо, ба роҳ мондани низо-ми кластерӣ ё худ кооператсия нигаронида мешавад, ки қорқард, ниғодхорӣ ва фурўши махсулоти истеҳсолшудаҳо дар бозорҳои до-хилӣ ва хориҷӣ қарб мегардад.

Бидуни шубҳа, дар қараёни мазкур деҳ-қон ва фермероне, ки барои ба сатҳи балеанд бардоштани ҳоҷагии қишлоқи мамлакат саҳ-ми муносиб мегузоранд, нақши муҳим ме-бозанд, бинобар ҳамин ҳам ҳар сол яшан-беи дуоми декабр ҳамчун Рўзи қормандони ҳоҷагии қишлоқ ва савёи таҷлил карда меша-вад.

Соли равон ҳам чун ҳамеша меҳнати фи-дикоронаи деҳқонон ва қормандони соҳа ба дараҷаи балеанд эътироф гардид. Шубҳае нест, ки ин эътибор нируи онҳоро меафзо-рад ва барои беш аз пеш фидокорона меҳнат қардан илҳом мебахшад.

Бинобар маълумоти Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Миллали Муттаҳид (ҲАО) беш аз нисфи сокинони гуруснаи сайёра дар қитъаи Осиё зисту зиндагӣ доранд. Аҷибаш он аст, ки маҳз кишварҳои Осиё ҳамзамон истеҳсолқорони асосии махсулоти хўроқвор-чи ҷаҳон ба шумор ме-раванд.

Бешубҳа, дар шароити рушди норасоии озуқаворӣ, пурзур шудани равандҳои саҳ-рошавии ҳудудҳо қабул кардани қорҳои бе-

таъхир бобати иқтисодии соҳа тақозо ме-гардад. Ба мақсади инкишоф додани ҳоҷа-ғии деҳқонӣ соли равон майдонҳои пахта ва галла 100 ҳазор гектар кам карда шуда-анд, ки баъдтар дар байни аҳолӣ аз тариқи музоядаи қушоди электронӣ тақсим гардиданд. Дар натиҷа зиёда аз 420 ҳазор ҳоҷағиҳои нав, беш аз 1 миллиону 200 ҳазор қойҳои доимӣ ва мавсимии қор ташкил шуда-анд.

Баробари ин қор бобати қорқарди лоиҳаҳои бузург дар соҳаи бозсозии инф-расохтори ҳоҷагии оғ, бехтар кардани таъ-миноти оғ дар ҳоҷагии қишлоқ оғоз ёфт. Дар қараёни воҳуриҳо ва мулоқоти байнал-халқӣ роҳбари давлат бинобар фароҳам овардани низоми устувори истеҳсоли мах-сулоти озуқаворӣ, ташаққул додани силсилаи мутаносиби қашондани он, мувофиқсо-зии регламентҳои техникӣ барои рушди савдои дохилӣ-минтақавӣ, қорӣ намудани низоми яғонаи мониторингӣ амнияти озу-қаворӣ дар Осиё ташаббусқорро пеш ме-гузорад.

Аз ҷумла, дар ҳамоиши VI-и Ҷамъомади ҳамқории тарафайн ва қорҳои эътимод дар Осиё, ки тирамоҳи соли равон дар Остона баргузор шуд, роҳбари давлати мо пешни-ҳод кард, ки масъалаҳои парвариши махсу-лоти босифат ва арзони хўроқворӣ барои сокинони минтақа дар қорфронии байнал-халқӣ таҳти васоити ҲАО, ки соли оянда дар Ўзбекистон баргузор хоҳад шуд, баррасӣ шаванд.

Умуман татбиқ сохтани барномаи махсу-си давлатӣ бобати на камтар аз ду баробар балеанд бардоштани даромади деҳқонон ва фермерон, то ба 5 фоизи расондани рушди солонаи ҳоҷагии қишлоқ, куллан иқтисоди-зии низоми идораи захираҳои оғ ва сар-фаи оғ ба нақша гирифта шудаанд.

Бо дарназардошти равандҳои мазури геосиёсӣ ҳамаи ин ба муттасил ба махсулоти озуқаворӣ таъмин кардани аҳолӣ мам-лакат ва ҳамҷонибаи татбиқ намудани стра-тегияи давлатӣ дар соҳаи ҳоҷагии қишлоқ хидмат хоҳад кард.

Музаффар АБДИЕВА, депутати Палатаи қонунгузори Олий Маҷлис.

ДАР ХОНАВОДАҲОИ АҲОЛИИ АНДИҶОН ПАНЕЛҲОИ ОҒТОБӢ УСТУВОР КАРДА МЕШАВАНД

Дар мамлакатаи мо солҳои охир барои шабакаҳои иқтисодӣ, иншооти соҳаи иҷтимоӣ, хонаводаҳои аҳолиро мунтазам бо захираҳои энергетикӣ таъмин кардан, сарфа намудани захираҳои мавҷудии энергия, бахусус ба роҳ мондани истифода аз хелҳои энергияи муқобил қорҳои васеъмиқёс татбиқ мешаванд.

Бо вучуди ин бинобар дар мамлакат зиёд буда-ни талабот ба энергия, исти-фодаи нооқилона аз захи-раҳои табиӣ, дуруст ба роҳ намондани қори исти-фода аз технологияҳои пе-шқадам ва инноватсионӣ барои мунтазам инкишо-и ёфтани иқтисодиёти мам-лакат як қатор муаммоҳо-

гетикиро зиёд менамояд. Бо назардошти ин дар вилояти Андиҷон низ ба-рои кам кардани харчи энергияи электр, аз тариқи васеъ қорӣ намудани таҷвизоти энергияи муқобил дар ҳудудҳои мун-тазам таъмин намудани иншооти соҳаҳои иҷти-моӣ, бахусус, хонаво-даҳои аҳоли бо энергияи муттасили электр қорҳои сазовори эътибор амали мегардад.

Аз ҷумла, дар ду моҳи охир бисёр қорхона, таш-килот, муассиса, инчунин хонаҳои бисёрроҳона, дар қисмати даромади хо-наҳои аҳолии вилоят гу-зоштани асбобҳои сарфа-кунандаи энергия ба кам

шудани исрофи энергия имконият фароҳам ме-оваранд. Ғайр аз ин ба хона-водаҳо дар доираи лоиҳаи «Воми сабз» панелҳои оғ-тобӣ устувор карда меша-ванд, ки самарии қорҳои ин бобат иҷрошаван-даро беш аз пеш меафзо-рад.

Ба раисони 34 ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи ноҳияи Избоскан дар пояи лоиҳаи «Воми сабз» ба тариқи намуна панелҳои оғ-тобӣ супурда шуданд.

– Панелҳои оғтобӣ, ки дар асоси «Воми сабз» усту-вор мешаванд, муам-моҳи вобаста ба энергияи электрро куллан бартараф хоҳанд кард, – меғўяд ра-исони ҷамоати шаҳрвандони

маҳаллаи Қораянтоқи ноҳияи Избоскан Марҳа-бо Мўъминова. – Мин-баъд дар хонаҳои мо энергияи электр мунта-зам мешавад ва мо кам бошад ҳам, ба сарфаи энергияи электр саҳми худро мегузорем, аз ҳама асосиаш барои супурда-ни андозии замин, молу мулк соҳибӣ як қатор им-тиёзоҳо мегардем. Дар ноҳия барои дар хонаводаҳо бо низоми муайян устувор кардани панелҳои оғтобӣ аз ҳар ҷанел мусоид, муфид ва бехатар қорҳои амалии андешида шуданд.

Фахриддин УБАЙДУЛЛОЕВ, хабарнигори Ў.А.

Донӣ, ки зи одамай чӣ менамоду бас, Меҳр асту муҳаббат асту боқӣ ҳама ҳеч.

Студияи барномаи "Эслаб, эслаб..."-и шабакаи "Севимли"-и телевизиони Ҷумҳурии Тоҷикистон...

на баромаданд: устод Ҷӯрабеки Мурод, Малика Қаландарова ва доираи наздикии ӯ...

чавонро тасхир мекунад. Ҷӯрофияи суруду таронаҳои ӯ сарҳад надорад...

Некбаҳт он касе, ки доду бихӯрд, Шӯрбаҳт он ки ӯ нахӯрад надод.

носи маъруф Аскаралӣ. Раҷабовро шундан бехтар аст: "Кори эҷодии иҷроии ӯ дар рӯҳи тавони тоза бахшидан ба мероси симоҳои камназари мусиқӣ..."

ТАЪРИХИ МАКТАБИ ХАТТОТИИ МОВАРОУННАҲР ВА МАЪРУФТАРИН НАМОЯНДАГОНИ ОН

Мактаби хаттотии Фаргона

Рочии Хуқандӣ (1871-1924)

Шоир ва хаттот Сулаймонкул — писари усто Суяркул, ки бо таҳаллуси Рочӣ эҷод кардааст, соли 1871 дар Хуқанд ба дунё омадааст.

Дар асл ҳам "Гульзӯрам" дар иҷрои устод Ҷӯрабек Муродов як воқеаи муҳими санъати овозхонӣ (ҳанӯз соли 1969!) шуда буд.

Мактаби хаттотии Самарқанд

Мири (1830-1899)

Мири Каттақўрғонӣ, писари Очилдимурод Нейматulloҳ, шоир ва хаттот, яке аз намояндагони барҷастаи мактаби хаттотии Самарқанд...

Абдулҷаббори Ургутӣ (1813-1912)

Абдулҷаббори Ургутӣ, шоири боистеъдод ва хаттотӣ моҳир, яке аз намояндагони барҷастаи мактаби хаттотии Самарқанд...

Абдулғафур Раззоқи БУҲОРӣ, мударрисси мадраси Мири Араби Бухоро, хаттот.

Комилҷон РАҲИМОВ, ҳодими калони илмии Институти шарқшиносии ба номи Абурайхони Берунӣ, доктори улуми таърих.

БО ДУРУД ВА СУРУДИ МЕҲРПҮЁ АЗ КУРУД БА САРОСАРИ ДУНЁ

...Баҳори соли 1972. Яке аз шомҳои фараҳбахш бо аҳли оила гирди суфра нишаста, чашм аз телевизионӣ намекандем.

Ҷӯрофияи суруду таронаҳои ӯ сарҳад надорад, он аз уқёнусҳо гузашта то Амриқову Африқо, Ҷопону Фаронса...

Ҷӯрофияи суруду таронаҳои ӯ сарҳад надорад, он аз уқёнусҳо гузашта то Амриқову Африқо, Ҷопону Фаронса...

Ҷӯрофияи суруду таронаҳои ӯ сарҳад надорад, он аз уқёнусҳо гузашта то Амриқову Африқо, Ҷопону Фаронса...

Ҷӯрофияи суруду таронаҳои ӯ сарҳад надорад, он аз уқёнусҳо гузашта то Амриқову Африқо, Ҷопону Фаронса...

(Давомаш дар саҳ.4)

ЧОРАБИНИҲОИ ПРОФИЛАКТИКӢ ПУРЗӢР МЕГАРДАНД

Вазорати вазъиятҳои фавқулода баҳри таъмини қарори Девони Вазирон «Дар бораи чораҳои таъмини барқарорӣ гармидиҳӣ ба объектҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва биноҳои бисёрқабатаи истиқоматӣ дар масими тирамоҳиву зимистонии солҳои 2022-2023»

Барои пешгирии сӯхтор, захролудшавӣ аз дудайи газ ва корҳои профилактикӣ дар вазорат, ҳудуд ва ноҳияву шаҳрҳо фаъолияти «Штаб ва ғуруҳи қорӣ»-ро ба роҳ монда...

таълими томактабӣ, таълими халқ, вазорати тандурустӣ муайян намуда, барои барқарорӣ намудани он кор бурда мешавад.

Ҳаёт НОЗИМОВ, инспектори профилактика ва назорати сӯхтор дар маҷмӯаи ёдгори илмӣ-маърифатии ба номи И. Каримов.

КОМӢБИҲОИ ФАРҶОДҶОНИ ПАНҶСОЛА

Хушбабарро аз муаллими собиқадор Нуриддинов шундида, шод гардидем, ки набаряки ба синни 5 қадаммондаи ӯ голиби мусобиқаи варзиши шудааст.



машғулиятҳои тазқувондорро мебард, омада, ба гурӯҳаш наврасонеро, ки бо зиракӣ, ҷолокию зудамалияшон диққати ҳамаро ба худ мекашиди...

шогирдашон бисёр мамнун шуданд. Падару модари нури дидашонро боз бо нияти нек ба қувваозмоии навбатии минтақаӣ, ки бояд дар шаҳри Чиззах баргузор мегардид...

Падаркалонаш муваффақиятҳои набарашро шундида, фарзанди зафармандашро дуо кард, ки Офаридгор ба умру ризқаш барака дихад...

Ш. МИРЗОЕВ. Вилояти НАМАНҶОН.

БАҲОРИ ПУР АЗ НАФОСАТУ МЕҲР

На ҳар кас метавонад чамъиятро дигар кунад. Донии мандонии улуми инсоншиносӣ мегӯянд, ки агар дар давлате, ки шароити ҳуб барои тавлиду тарбия ба зиндагии шахсиятҳо мавҷуд бошад...

нест, дар санъати синамои театр низ чунин аст. Ба ҳамин сабаб дар замони шӯравӣ барои ривочи киношиносӣ ва атршиносӣ синамошиносон ангуштшуморанд.

роғир дошта бошад ва кам кас ба ин муваффақӣ мегарданд. Яке аз чунин шахсиятҳои ноҳид Баҳори Хуррамзод аст.

нем, ҳатман аз Баҳор мепурсад, ки чӣ ҳоле дорад ва таъкид мекунад, ки чунин шахсиятҳоро бояд қадришони кард.

фаъл буданд ва ба гузар роҳбарӣ мекарданд. Дар он деҳа хоҳари камина Масъуда Истадова мезист ва бо модари Баҳор робитаи дӯстӣ доштанд.

Ҷамин ҳел хислати хуби номурӯсӣ бо одаҳти бад дар вучуди Баҳор низ ҳаст. Солҳои шӯравӣ ман дар ҳафтаҳои «Адабиёт ва санъат» мудири шӯбаи санъат будам.

(Давомаш дар саҳ.4)



Баҳори Хуррамзод (аз рост сегом) дар ҳузурӣ эҷодкорон.

синамошиносӣ маҷаллаҳои махсус таъсис ёфта буданд. Мо — тоҷикон адабиётшиносони хуб дорем, аммо те-

тургия ва нузуқиҳои он, маҳорати коргардонӣ, маҳорати актёрӣ, санъати рассомии оҳангсозӣ бояд маълумоти фа-

Коргардонӣ машғури синамо ва театр Бақо Содиков инро амик дарк карда ва вақте ки гоҳ-гоҳ бо телефон гап меза-

